

## «Тасдиқ мекунам»

Ректори Донишгоҳи славяни Россия ва Тоҷикистон, доктори илмҳои иқтиносӣ, профессор Файзулло Машраб Курбоналий



«29 Январи соли 2024

### ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар – Донишгоҳи славяни Россия ва Тоҷикистон ба диссертасияи Мирзоалиева Шукрона Эмомалиевна дар мавзуи «Вижагиҳои тарҷумаи соматизмҳо дар матнҳои бадеии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси маводи «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ ва тарҷумаҳои англисии он)», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ).

Дар замони муосир, ҳалли масъалаҳои муюширати байнифарҳангӣ ва, баҳусус, масъалаҳои марбут ба мубодилаю бархурди фарҳангҳо бо якдигар, ки дар тағири тасвири забонии қавму миллатҳо ва халқиятҳои гуногун нақши муайянро бозӣ мекунанд, яке аз мавзуи муҳимми забоншиносии муосир, хусусан, забоншиносии фарҳангӣ, қавмӣ, шинохтӣ ва равонӣ маҳсуб меёбад.

Дар қатори масъалаҳои муҳимме, ки дар тарҷуманигорӣ мавқеи калидӣ касб намудаанд, тарҷумаи соматизмҳо дар асоси матнҳои бадеӣ низ хеле муҳим арзёбӣ мегарданд. Соматизмҳо дар тамоми воҳидҳои забонӣ – дар нутқи ҳаррӯзai мардум, дар воҳидҳои фразеологӣ, дар зарбулмасалу мақолҳо ва таркибҳои гуногун хеле фаровон корбаст мешаванд. Тасаввуроти инсон дар бораи олами атроф, ҷаҳони ботинӣ ва фаъолияти равонии ў дар соматизмҳо хеле барҷаста ифода меёбад. Ҳар шахс дорои эҳсосоте ҳаст, ки он тавассути ҳиссиёт ва узвҳои баданаш ба ў зоҳир мешавад. Танҳо узвҳои бадан, ки симои соматикии одамро ифода мекунад, метавонанд вижагиҳои эҳсосоти инсонро тавассути забон нишон диханд. Ҷаҳони атрофро тавассути ҷисми инсон донистан осонтар аст. Вобаста ба ҳамин, соматизмҳо дар матнҳои гуногуни бадеӣ низ мақоми маҳсус дошта, барои пуробаранг ва тобиши гуногуни маънӣ пайдо намудани он ба таври фаровон истифода мегарданд. Ҳамаи он обурнагӣ ва тобишҳои маънӣ тасвири забонии ҷаҳони соҳибзабоноро ташкил медиҳанд, ки ин гувоҳест ба **мубрамияту рӯзмарраю** саривақтӣ будани рисолаи илмии Мирзоалиева Шукрона Эмомалиевна дар мавзуи «Вижагиҳои тарҷумаи соматизмҳо дар матнҳои бадеии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси маводи «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ ва тарҷумаҳои англисии он)», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ

(6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) пешниҳод гардидааст.

**Рисола** аз рӯйи мазмуну муҳтаво, мундариҷа ба **иҳтиносӣ 6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ мувофиқат менамояд.**

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ** дар он аст, ки пажуҳиши муқоисавии мукаммали соматизмҳо «Гулистан»-и Саъдии Шерозӣ ва тарҷумаҳои англisisии он дар робита ба тасвири забонии ҷаҳони тоҷикон ва англisisзабонҳо бори нахуст дар шакли диссерватсия ба анҷом расидааст.

Натиҷаҳои таҳқиқот барои ҳалли як қатор масъалаҳои амалӣ ва назариявии самтҳои мазкур метавонанд истифода шаванд ва ҳамчун асос ва замина барои таҳқиқотҳои минбаъдаи илмию назариявии онҳо хидмат намоянд. Ҳамзамон, ҷиҳати шинохти тасвири забонии ҷаҳони тоҷикон ва дар муқоиса бо англisisзабонон заминai хубе ҳоҳад шуд.

**Навғонии илмии таҳқиқот.** Бори нахуст пажуҳиши муқоисавии вижагиҳои соматизмҳо дар тасвири забонии тоҷикон ва англisisзабонҳо бар мабнои «Гулистан»-и Саъдии Шерозӣ ва тарҷумаҳои англisisии он анҷом дода шуд.

Дар диссерватсия бори нахуст аз нуқтаи назари забоншиносии муқоисавӣ тарҷумаи англisisии соматизмҳо дар «Гулистан»-и Саъдии Шерозӣ аз диди илми тарҷумашиносӣ ва забоншиносӣ таҳлил ва мавриди омӯзиши муқоисавӣ қарор гирифтанд. Ҳамзамон, ба таври системавӣ ва оморӣ соматизмҳое, ки дар «Гулистан»-и С. Шерозӣ истифода шудаанд, мавриди баррасӣ қарор гирифта, вижагиҳои тарҷумавӣ, фарҳангӣ ва равонии онҳо ошкор карда шуданд. Инчунин, мавқei соматизмҳо дар таркиби воҳидҳои фразеологӣ ва зарбулмасалу мақолҳои «Гулистан»-и Саъдии Шерозӣ таҳқиқ шуда, равишу усулҳои тарҷумаи онҳо арзёбӣ гардиданд. Дар баробари ин, тасвири забонии ҷаҳони тоҷикон ва англisisзабонҳо дар асоси соматизмҳо муқоиса гардида, ҳусусиятҳои умумӣ ва хоси онҳо ошкор карда шуданд.

**Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот** аз он иборат аст, ки диссерватсияи мазкур метавонад барои корҳои пажуҳиши минбаъда дар соҳаҳои забоншиносии шинохтӣ, фарҳангӣ, равонӣ ва муқоисавӣ, инчунин тарҷумашиносӣ мусоидат кунад.

Натиҷаҳои таҳқиқотро ҳамчун мавод дар пажӯҳишҳои оянда метавон истифода бурд ва дар таҳлили муқоисавии асарҳои бадеӣ ҳамчун маъҳаз истифода кард. Арзиши амалии ин кор дар он аст, ки дар омӯзиши тарҷумаҳои англisisии «Гулистан»-и Саъдии Шерозӣ ҳамчун дастур метавон онро истифода кард. Ҳамчунин, маводи диссерватсияро метавон ҳангоми тадриси фанҳои назария ва амлияи тарҷума ва тарҷумашиносӣ барои донишҷӯён истифода намуд. Ҳамзамон, ҳамчун маълумот барои муҳаққиқон ва ҳаводорони «Гулистан»-и Саъдии Шерозӣ арзиши амалиро доро мебошад.

Диссертатсия аз рўйхати ихтисораҳо, муқаддима, се боб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, рўйхати адабиёти истифодашуда ва интишороти муаллифи диссертатсия таркиб ёфтааст.

Муаллиф дар **муқаддимаи** рисола тамоми руқнҳои тибқи низомнома муқарраршударо матраҳ намудааст. Дар он, пеш аз ҳама, мубрамии мавзуи таҳқиқ асоснок карда шуда, дараҷаи омӯзиши он баррасӣ гаштааст. Ҳамчунин робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзузъҳои илмӣ, мақсад ва вазифаҳо, самт ва объекти таҳқиқ, асосҳои назариявӣ ва методологии он, навгониҳои илмӣ, нуктаҳои асосии ба дифоъ пешниҳодшаванда, аҳаммияти илмию амалии пажуҳиш зикр гардида, роҷеъ ба дараҷаи эътиимонднокии натиҷаҳои кор, мутобиқати мавзуъ бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот, интишороти муаллиф ва соҳтори диссертатсия маълумот дода шудааст.

Боби якуми диссертатсия **«Масъалаҳои назариявии тарҷумаи асарҳои бадеӣ ва таҳқиқи соматизмҳо дар матнҳои он»** ногузорӣ шудааст, ки он аз 7 фасл иборат мебошад, ки он ба истилоҳи «соматизм» ва ҷойгоҳи он дар забоншиносӣ маълумоти умумӣ дода шуда, андешаҳои забоншиносон роҷе ба ин масъала мавриди таҳлилу баррасӣ қарор мегиранд. Аз таҳлилҳои муаллифи рисола маълум мегардад, ки дар нимаи дуюми асри XX зери истилоҳи «соматизм» таҳқиқотҳои зиёде дар забоншиносӣ анҷом пазируфтаанд. Дар робита ба мавзуъ ва масъалаҳои фразеология муҳаққиқини барҷаста, аз қабили Н. А. Власова, В. А. Яшманова, Р. М. Вайнтрауб, А. О. Кармишков ва забоншиносони тоҷик Н. Ш. Раҳмонова, Ҳ. Ҳусейнов, О. Назаров, Н. Гадоев, С. Раҳматуллозода, С. Мирзоев, М. Ҳочамиров ва чанде дигарон таҳқиқоти арзишманде анҷом додаанд.

Дар боби мазкур доир ба мавқеи соматизмҳо дар тасвири забонии ҷаҳони соҳибзабонон таҳлил мегардад. Мусаллам аст, ки инъикоси олами воқеӣ дар тафаккури ворисони ҳар як забон бо мағҳумҳои гуногун ифода меёбад: тасвири олам, амсилаи дунё, манзараи дунё, дарки олам ва ғайра. Тасвири олам манзараи комил ва пурраи дунёст, ки дар он натиҷаи фаъолияти рӯҳӣ ва равонии инсон мӯчассам мегардад ва ё ҳамчун амсилаи дунё мантиқан дарк кардани муҳити атроф ва ҷаҳонбинии инсон аст.

Соматизмҳо обеъкти воқеӣ мебошанд ва дар тасвири олами ҳақиқӣ дар тафаккури соҳибони забон ба таври воқеӣ инъикос меёбанд. Аммо ҳангоми истифода дар таркиби фразеологизмҳо ва зарбулмасалу мақолҳо онҳо тобишҳои маънӣ пайдо мекунанд ва тасвирҳои гуногунеро дар фаҳмиши мардум ба вучуд меоваранд. Бесабаб нест, муҳаққиқон бар он ақидаанд, ки «инсон олами воқеиро ба воситаи забон баён мекунад ва забон дар ташаккули тасвири олам кумак мерасонад. Доир ба гуруҳбандии соматизмҳо маълумот дода мешавад, ҳамчунин асари безаволи **«Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ ва корбурди соматизмҳо дар он»** ногузорӣ шудааст, маълумоти муҳтассар доир ба **«Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ** дода шуда, мавқеи соматизмҳо дар он таври иҷмолӣ таҳлил мешавад. Хизмати Шайх Саъдӣ дар адабиёт, ахлоқ,

балоғат, ҳикмат бебадал аст, аммо бахши ҳунари Саъдī дар истифодаи мохиронаи соматизмҳо низ шабех надорад.

Ҳамчунин, дар боби мазкур доир ба тарҷумаҳои «Гулистан»-и С. Шерозӣ маълумот медиҳад. Зикр мегардад, ки тарҷумаи «Гулистан» ҳамчун асари панду ахлоқӣ дар ибтидо дар мадрасаҳо ба роҳ монда шуда буд. Аввалин тарҷумаи «Гулистан» бо забони туркӣ соли 792 ҳичрӣ (1390-1391м) аз тарафи Сайфи Саройӣ амалий мегардад. Ҳамин гуна, мутарҷимон Муродҳочаи Тошкандӣ, Ғафур Гулом ва Ш. Шомуҳаммедов низ дар тарҷумаи узбекии «Гулистан» саҳми беандоза гузоштаанд. Дар ин боб «Хусусиятҳои тарҷумавии соматизмҳо дар асарҳои бадей» доир ба баъзе хусусиятҳои тарҷумаи соматизмҳои «Гулистан»-и Саъдии Шерозӣ иттилоъ дода мешавад.

Боиси қайд аст, ки соматизмҳо дар матнҳои бадей дар таркиби воҳидҳои фразеологӣ истифода шуда, ҳангоми тарҷума ба ғалатҳо мувоҷҷеҳ мешаванд. Яке аз масълаҳои муҳимме, ки дар забоншиносии муқоисавӣ таваҷҷӯҳи муҳаққиқонро ба худ бештар ҷалб менамояд, ин тарҷумаи вожаҳою истилоҳоти ҷудогона ва, баҳусус, воҳидҳои фразеологӣ бо ҷузъҳои соматикӣ мебошанд. Тарҷумаи чунин унсурҳои забонӣ воқеан кори саҳл нест. Тарҷумаи бадей омили муҳим ва мустақили адабиёти миллӣ буда, дар рушди он саҳмгузор аст.

Дар боби дуюми диссертатсия – **«Вижагиҳои тарҷумаи англисии соматизмҳои узвҳои беруни инсон дар «Гулистан»-и Саъдии Шерозӣ»**, ки аз 6 фасл ва дар маҷмуъ аз 16 зерфасл иборат мебошад, асосан тарҷумаҳои Франсис Гладвин ва Эдуард Бекҳаус Иствик мавриди муқоиса бо матни асли «Гулистан» қарор гирифта, вижагиҳои тарҷумаи англисии соматизмҳои узвҳои беруни инсон – қисматҳои сару гардану рӯй ва дасту по таҳлил мешаванд. Ба ақидаи муаллиф вожаи “сар” дар «Гулистан» 279 маротиба истифода шудааст. Дар асоси соматизми «сар» инчунин шаклҳои луғавии дигар низ соҳта шудааст. Аз ҷумла: **«саркашӣ», «сару рӯй», «сари сулҳ», «сари хок», «сари зулғ», «сари ганҷ», «сари иштиҳо», «саркуфт»**, **«сари хам», «хирасар», «сари ҷамъ»**- барин вожаву ибораҳоро истифода намудааст, ки аз ин миқдор дар чаҳор ҳолат- **«сарҳамӣ», «саркуфт», «саркашӣ», «хирасар»** ифодакунандай ҳолати манғии рӯҳӣ буда, **«сари ганҷ», «сари иштиҳо», «сари сулҳ», «сари ҷамъ»**. Дар боби мазкур ҳамчунин соматизмҳои забон, дандон ва даҳон таҳлил шудаанд. Ҳамин тавр, дар боби мазкур дар зерфаслҳои алоҳида тарҷумаи соматизмҳои **сар, гардан, рӯй, ҷашм, бинӣ, дандонҳо, мӯйи сар, лаб, даҳон, абру, риш, ҷоз, рухсора, забон ва миҷсун** ва тарҷумаи **«Соматизмҳои қисмати дасту по»** мавриди таҳлил қарор гирифтаанд.

Боби сеюми диссертатсия **«Вижагиҳои тарҷумаи англисии соматизмҳои узвҳои доҳилии инсон ва зоосоматизмҳо дар «Гулистан»-и Саъдии Шерозӣ»** ном дорад, ки аз се фасл ва зерфаслҳо мураттаб шудааст. ва ба баррасии муҳтассари мавзӯъ баҳшида шуда, **«Соматизмҳои ифодакунандай узвҳои дарунӣ»** мавриди таҳлил қарор гирифтааст.

Фасли мазкур ба зерфаслҳо чудо шуда, дар он дар асоси тарҷумаи матнҳои «Гулистан»-и Саъдии Шерозӣ асосан соматизмҳое, ки ифодакунандай узвҳои даруни мебошанд, таҳлил ва баррасӣ мешаванд. Ба узвҳои даруни, ки бо номи соматизмҳои спланхнонимӣ маъмуланд, **дил, ҷигар, шуши, гурда, рӯда, меъда, талҳадон** ва монанди инҳо доҳил мешаванд.

Ҳар як қисмати рисола хулосаҳои мушаххаси бобро дар бар мегирад. Муаллифи рисола дар боби мазкур мазкур зоосоматизмҳои дар таркиби ибораҳои *чаими ҳурӯс, паланги тездандон, чаими шаппара, чаими мушаки кӯр, даҳони аждарҳо, даҳони шеру паланг, дандони саг, пои магас, пои пил, даҳону ҷанги гург, сари мор, магзи шер, коми наҳанг, шохи ғов, пари товус, пару бол* ва ғайра таҳлил шудаанд.

Хулосаҳои муаллиф аз натиҷаи бадастовардааш дар 13 банд ҷамъбаст гардидаанд, ки ҳамагӣ асосноканд.

Диссертант ҳангоми таҳияи рисола ба қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва алломатҳои китобат, ки бо Ҷарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №268 тасдиқ шудааст, диққати маҳсус зоҳир намуда, дар асоси ин ҳуҷҷати зарурӣ корашро омода кардааст. Гузашта аз ин, диссертатсия босаводона таҳия шуда, дар он ғалатҳои имлой, китобӣ ва услубӣ ниҳоят кам ба мушоҳида мерасад, ки ин аз масъулияти баланд ва дониши хуби диссертант шаҳодат медиҳад.

Ҳамин тарик, аз мутолиа ва таҳлили диссертатсияи мавриди тақриз чунин натиҷагирий кардан мумкин аст, ки Мирзоалиева Шукрона Эмомалиевна мавзуъро хуб ҳазм намуда, ба ҳалли вазифаҳои дар назди худ гузоштааш ба ҳадаф расидааст. Маводи назариву амалии фаровоне, ки муҳаққиқ гирд оварда, таҳлил намудааст, аз заҳмати зиёди ў дарак медиҳад. Муҳокимарониҳо ва баҳсҳои диссертант дар рисола бамаврид ва илман асосноканд. Аксари мулоҳиза ва нуктаҳои назари баённамудаи ў ҷолиби таваҷҷуҳ ва арзишманд мебошанд. Автореферати диссертатсия ва худи он дар маҷмуъ ба тамоми талаботи муқарраршуда ҷавобгӯ мебошанд.

Сарфи назар аз дастовардҳо дар фишурда ва ҳам дар рисола баъзе камбуҷидҳое ҷой доранд, ки, аввалан, ислоҳпазиранд ва сониян, зикр ва ислоҳи онҳо дар оянда ҳусни корро меафзояд:

- 1.Хангоми истифодаи соматизмҳо якрангӣ дида намешавад: як қисми онҳо бидуни тарҷума, қисми дигарашон дар шакли тарҷумашуда истифода шудаанд. Хуб мешуд, ки дар ин мавриди принсипи ягона риоя карда шавад.
- 2.Дар шароити кунунӣ инъикоси маводи мавриди таҳлил дар шакли диаграмма, гистограмма, таблитса ва ҷадвалҳо яке аз масъалаҳои муҳим арзёбӣ мегардад. Ин масъала дар оянда ба инобат гирифта шавад, аз манфиат ҳолӣ наҳоҳад буд.
- 3.Дар диссертатсия ва автореферат ҷо-ҷо ғалатҳои имлой, алломати китобат ва техникӣ ба назар мерасад, ки ислоҳи онҳо ҳусни корро меафзояд.

Ин мулоҳизот ва эродҳо ҷанбаи тавсияйӣ дошта, ислоҳпазиранд ва аҳаммияти назариву амалии диссертатсияро коҳиш намедиҳанд.

Рисолаи номзадии Мирзоалиева Шукронна Эмомалиевна дар мавзуи «Вижагиҳои тарҷумаи соматизмҳо дар матнҳои бадеии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси маводи «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ ва тарҷумаҳои англисии он)», кори баанҷомрасида ва мувофиқи талаботи Комиссияи олии аттестацИонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таълифгардида буда, ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ ва муаллифи он сазовори дараҷаи илмии илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ мебошад.

Тақриз ба диссертатсия ва автореферат дар ҷаласаи муштараки кафедраи филологияи англисӣ ва кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи славянини Россия ва Тоҷикистон, суратҷаласаи №6 аз 26.01.2024 мухокима гардидааст.

Дар чаласа 18 нафар иштирок доштанд: Натицаи овоздихй: «тарафдор» – 18 нафар, «зид» – нест, «бетараф» – нест.

## Раиси чаласа:

Номзади илмҳои филологӣ, дотсент,  
мудири кафедраи филологияи  
англисии Донишгоҳи славянни  
Россия ва Тоҷикистон

*Peter*

Турсунова Ф. Р.

## Ташхисгар:

Номзади илмҳои филологӣ, муаллими калони  
кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи  
славянин Россия ва Тоҷикистон

ни  
Я  
с

Амлоев А.Я.

### Котиби чаласа:

«Имзоҳои Турсунова Ф. Р.,  
Амлоев А.Я ва Файзуллоева Р.Х.-ро та  
Сардори раёсати кадрҳои Донишгоҳи  
славянини Россия ва Тоҷикистон

Pfau

Файзулоева Р.Х.

## Сурған мұассисай пешбар:

734000, Чумхурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе, кӯчаи М.Турсунзода, 30  
Тел.: (+992) 37 221-35-50  
Факс: (+992) 37 221-35-50  
[www.rtsu.tj](http://www.rtsu.tj)  
E-mail: p.rektora@mail.ru



Рахимов А.А.